

Ба Шӯрои диссертациони 6D.KOA-029-и
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Ҳомидзода Аслидин – доктори илмҳои фалсафа, профессор, декани факултети таҳсилоти ғоибонаи Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Гафуров, мувофиқи банди 62 «Низомномаи Шӯрои диссертационӣ» ва бандҳои 71 ва 72-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 юни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ гардидааст, барои баромад намудан ҳамчун муқарризи расмӣ диссертатсияи Назар Муъмин Абдучалол дар мавзӯи «Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ», ки ба Шӯрои диссертациони 6D.KOA-029-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ пешниҳод шудааст, розигиямро тасдиқ менамоям.

Тибқи банди 62 «Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертационӣ» ва бандҳои 71 ва 72 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021 тасдиқ шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионӣ «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам маълумот пешниҳод менамоям:

1	Насаб, ном, номи падар	Ҳомидзода Аслидин
2	Дараҷаи илмӣ ва номгӯйи соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯйи он диссертатсия химоя шудааст	Доктори илмҳои фалсафа, аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ
	Унвони илмӣ	Профессор
	Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ишғолнамуда	Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бочон Гафуров, декани факултети таҳсилоти ғоибона
3	Рақами телефони тамос, почтаи электронӣ, сомонаи расмӣ дар шабакаи «Интернет»	Суроға: 735700 Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хучанд, кӯчаи Репина, хонаи 21. Тел.: (+992) 928250204 Почтаи эл.: fzorah@mail.ru
4	Номгӯйи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯйи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои	1. Пайдоиш ва моҳияти давлат. Душанбе, 2018-79 с. (бо ҳамроҳи Ҳусейнов Ш., Тураев Ф.) Дастури таълимӣ. 2. Фалсафаи ваҳдати миллий// Ахбори институти фалсафа, Сиёсатшиносӣ ва

<p>такризшаванда дар панҷ соли охир (аз 15 мақола зиёд пешниҳод нашавад).</p>	<p>хуқуқи ба номи А. Баҳовиддинови академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. №4 2019. - ISSN 0235-005X (74-80 с).</p> <p>3. Сарвари маърифатпарвар. Маводи Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Муаммо ва дурнамои ташаккули салоҳияти касбӣ-педагогии омӯзгори оянда», Хучанд, 24 майи соли 2019). - Хучанд: Нури маърифат, 2019.</p> <p>4. Расстановка и соотношение социально политических сил в Таджикистане // “Номаи донишгоҳ” ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ. – 2020. - №4. ISSN 2077-4990 (64-68 с).</p> <p>5. <i>Проблемы семейных обстоятельств.</i> – Маводи конференсияи байналхалқӣ бахшида ба масъалаҳои мубрами оилавӣ.- Андҷон, Ҷумҳурии Ўзбекистон, 2020.</p> <p>6. Омӯзиш ва таҳлили салоҳиятнокии дидактикии омӯзгорони оянда// Роҳнамои омӯзгор, №2, 2020. 76-84 с.</p> <p>7. Мақоми арзишҳои миллӣ ва маънавиёт дар тақомули муносибатҳои байнимиллӣ// “Номаи донишгоҳ” ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ. 2021.№1, ISSN 2077-4990 (69-70 с).</p> <p>8. Рӯдакӣ асарларида инсон ва ахлоқ масалалари талқини. - “Ёшлар тафаккурини ривожлантиришнинг долзарб муаммолари” конференция материаллари. - Тошкент, 2021, с. 48 – 52.</p>
---	---

Доктори илмҳои фалсафа, профессор,
дегани факултети таҳсилоти ғоибонаи
Донишгоҳи давлатии Хучанд
ба номи академик Б. Ғафуров

Имзои профессори ДДХ
А. Ҳомидзодаро тасдиқ мекунам
Сардори шуъбаи кадрҳои
ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров



Ҳомидзода А.

Наврӯзов Э.